

Абубакри Сиддиқ (р)

Аҳмад ибни Усмон ал-Мазид

Сухани мо дар атрофи шахсе аст کي
офтоб ба کасе бехтар az ӯ баъди
Паёмбарон натобидааст. Ин шахс
ҳамон шахсе аст, ки имони ӯро ва
имони тамоми умматро дар тарозу
гузоштанд имони ӯ бар имони
тамоми уммат ғолиб (вазнинтар)
омад. Ин шахс ҳамон шахсе аст, ки
тамоми молашро дар рохи Худо
хайр кард, az ӯ пурсида шуд оё

барои аҳлу оилаат чизе боқи мондай? Дар ҷавоб гуфт: Барои аҳлу оилаам Ҳудову Паёмбарашро мондам. Пас барои шинохтани ин шахс метавонед ба ин китоб рӯ биоваред, то инки бидонед ки ӯ кист.

<https://islamhouse.com/204698>

- [Абубакри Сиддиқ \(р\)](#)
 - [Абубакри Сиддиқ\(р\)](#)
 - [Ҷавонмардӣ ва соҳиби фазл будани Абубакр \(р\)](#)
 - [Аввалин марди мусалмон](#)

- Фазилатҳои ҳазрати Абубакр (р)
- Баъзе ҳадисҳое, ки дар фазилати ҳазрати Абубакр (р) ворид шудаанд
- Аввалин даъваткунанда ба дини ислом
- Далелҳое, ки бар дуруст будани халифагии ҳазрати Абубакр (р) далолат мекунанд
- Суханони сахобаҳо ва аҳли байт ва уламо дар фазилати ҳазрати Абубакр (р)
- Хусусиятҳои ҳазрати Абубакр (р)
- Бузургтарин рӯйдодҳо дар замони хилофати ҳазрати Абубакр (р)

- [Шучъати Абубакр \(р\)](#)
- [Хоксории Абубакр \(р\)](#)
- [Баландхимматии Абубакр \(р\)](#)
- [Садақаҳои Абубакр \(р\)](#)
- [Хотима](#)

Абубакри Сиддик (р)

Одили Шиддӣ

Аҳмади Мазид

Мутарчим: Мисбоҳиддини Ҳомид

«Агар ман касеро халили худ
мегирифтам пас Абубакро
мегирифтам»

Абубакри Сиддик(р)

Пешгуфтор

Ба номи Худованди бахшандай мехрубон

Ҳамду сано Худованди бузургро ва
салавоту салом бар беҳтарини
паёмбарон Муҳаммад (**с**) ва ахли
байту асҳобаш.

Сухани мо дар атрофи шахсест, ки
офтоб ба касе беҳтар аз ӯ баъди
паёмбарон натобида буд.

Ин шахс ҳамон шахсест, ки вақте ки
имони ӯро ва имони тамоми
умматро дар тарозу гузоштанд,
имони ӯ бар имони тамоми уммат
вазнин (**ғолиб**) омад.

Ин шахс ҳамон шахсест, ки чун
тамоми молашро дар роҳи Ҳудо

хайр кард, аз ӯ пурсиданд, **ки оё барои аҳли оилаат чизе боқӣ мондай?** Дар ҷавоб гуфт: «Барои аҳли оилаам Худову паёмбарашро мондам».

Ин шахс Абубакри Сиддиқ (р) мебошад.

Номи ӯ Абдуллоҳ ибни Усмон ибни Омири Қурайшии Тайимӣ мебошад.

Ӯ як марди бисёр кариму шучоъу соҳиби фикри расо буд. Дар қабилаи Қурайш шахси бузургу бообрӯ ва ба ҳама маҳбубу аз насаҳҳо ва аҳволу таърихи Араб боҳабар буд. Ва мардум бо Абубакри Сиддиқ барои соҳиби ақл ва илму эҳсон будани он ҳазрат дӯстӣ ва муомилаи нек

мекарданд. Бинобар ин ягон маротиба Қурайшихо ҳазрати Абубакрро ҳатто дар замони ҷоҳилият, бо ягон айбе ё нуқсоне айбдор накарда буданд ва ин ҳусусият дар дигар касе ғайри Абубакр ёфт намешуд.

Ибни Ҷавзӣ мегӯяд: «Бидон ки ҳалил будани Абубакр (p) аз парҳезгорӣ ва тавозӯъу зоҳидиву тарси зиёдаш аз Худованд маълум буд, вақте, ки ӯ ҳалифа шуд, субҳи ҳамон рӯз ба сӯи бозор барои кор кардану пайдо кардани ризқу рӯзиаш рафт.

Пеш аз ҳалифа шуданаш гӯсфандони мардуми маҳалларо

барояшон мечүшид, вакте ки халифа шуд, дұхтарақе аз он маҳалла гуфт: «Акнун кī гȳсфандони моро мечүшида бошад?! Ҳазрати Абубакр (p) гуфт: «Бале, ин ман ҳастам, ки гȳсфандони шуморо бароятон мечүшам ва аз Худованد умедворам, ки дар он чи ки ман дохил шудам (роҳбарии мардум) тағириам надиҳад».

Ва тамоми саҳобагон ба фазлу бузургии ӯ эътироф доштанд.

**Чавонмардī ва соҳиби фазл
будани Абубакр (p)**

Ҳазрати Абубакри Сиддиқ (р) ҷавонмарди соҳиби ақли расову нишонрасе буд, ҳатто дар замони ҷоҳилият (пеш аз ислом) арақ наменӯшид, ба хотири ин ки шояд ақлашро аз даст дихаду кори баде анҷом дихад.

Ибни Ҷавзӣ мегӯяд: «Бидон, ки Абубакр (р) ҳам дар замони ҷоҳилият марди боэҳтирому бофазилат буд ва ҳам дар Ислом».

Аввалин марди мусалмон

Вақте, ки Худованди бузург ҳазрати Муҳаммадро паёмбар гардонид ва барои расонидани дини ислом ӯро

амр кард, ҳазрати Абубакр аввалин шуда ба қабул кардани дини муқаддаси ислом шитоб кард ва ба ин дин имон овард. Ва барои қабул кардани дини ислом шакку шубҳае накард, балки муддате ҳам фикр накард, ки оё ин дини навро қабул кунам ё не. Ва бе ягон пурсише аз паёмбар (с) дар бораи ин дин, аввалин шуда номи мусулмониро аз худ кард.

Барои ҳамин тамоми уммати ислом ӯро "Сиддиқ" мегӯянд ва маънои "Сиддиқ", яъне ростгӯйтарини ростгӯйҳо.

Ислом овардани ҳазрати Абубакр (п) ба ислому мусулмонон

манфиатҳои зиёде бахшид. Чунон, ки ислому мусулмонон аз ҳазрати Абубакр (р) фоидаву манфиат диданд, аз дигарҳо чунин манфиатро надида буданд, чунки ба сабаби ислом овардани ҳазрати Абубакр (р) бисёре аз бузургон ва саҳобагони машҳур ислом оварданд. Мисли ҳазрати Усмон (р), Абдураҳмон ибни Авғ (р), Саъд ибни Абиваққос (р), Зубайр ибни Аввом (р) ва Талҳа ибни Убайдуллоҳ (р). Хулоса, ҳамаи ин бузургони саҳоба ва дигарон аз дасти ҳазрати Абубакр (р) мусулмон шуданд.

Вакте, ки ҳазрати Абубакр (р) мусулмон шуд, чихил ҳазор дирҳам

дошт, ҳамаи онҳоро дар роҳи Ҳудо
хайр кард.

Ва бисёре аз ғуломони заиферо, ки
ба сабаби мусулмон шуданашон
азобу шиканча медиданд, мисли
ҳазрати Билол (p), ҳазрати Абубакр
(p) аз пулу моли худаш харида озод
кард.

**Паёмбар (с)-ро ҳама вакт ҳамроҳӣ
мекард:** дар Макка ҳамроҳи ӯ буд,
дар ғор ҳамроҳаш буд, дар ҳичраташ
ба сӯи Мадинаи мунаvvара
ҳамроҳаш буд, дар худи Мадина низ
ҳамроҳаш буд, инчунин дар ҳама
ҷангҳое, ки миёни мусулмонону
мушрикон шуда буд, мисли ҷанги
Бадр, Ухуд ва Ҳандаку Фатҳ,

Хұнайну Табук ва ба сабаби он мөхру муҳаббати зиёде, ки ба паёмбар (с) дошт, тамоми құшишқояшро сарф мекард, ки аз ү лаҳзае ҳам چудо набошад.

Фазилатқои ҳазрати Абубакр (р)

Дар фазилату бузургии ҳазрати Абубакр (р) оятқо ва ҳадисқои зиёде ворид шудааст.

Аз чумлаи оятқои Қуръонӣ дар фазилати Абубакр (р) ин оятқо мебошанд.

Худованد мефармояд:

وَسَيُجَنِّبُهَا الْأَثْقَى ١٧ الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَرَكَّى ١٨
 وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَى ١٩ إِلَّا أَبْتِغَاءَ وَجْهِ
 رَبِّهِ الْأَعْلَى ٢٠ وَلَسَوْفَ يَرَضَى ٢١ ﴿الليل: ١٧ - ٢١﴾

«Ва дур хоҳад шуд аз ин оташ парҳезгортарини мардум. Он ки медиҳад моли худро дар роҳи хайр то ки нафсаш пок гардад. Нест ҳеч касро назди ў неъмате, ки подош дода шавад. Лекин медиҳад моли худро танҳо барои ба даст овардани хушнудии Парвардигори худ. Албатта ин парҳезгор аз мукофоти Худованд, ки ҷаннат аст хушнуд хоҳад шуд».

(Сураи Лайл, ояти 17 - 21)

Ибни Җавзӣ мегӯяд: «Ичмоъи тамоми уламо бар ин аст, ки ин оятҳо дар шаъни ҳазрати Абубакр (р) нозил шудаанд. Худованд дар ин оятҳо ошкоро хабар медиҳад, ки ҳазрати Абубакр (р) ботақвота-рини уммат аст ва чунон ки Худованд хабар меди-ҳад, мукаррамтарин инсон дар назди Худованд ботақвотарин инсон аст, чунон, **ки Худованд мефармояд:**

﴿إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْرَبُكُمْ ۚ﴾ [الحجرات: ١٣]

«Албатта гиромитарини (мукаррамтарини) шумо назди Худо парҳезгортарини (ботақвотари-ни) шумост».

(Сураи Ҳуҷурот, ояти 13)

Ва ин оят далолат бар ин мекунад,
ки ҳазрати Абубакр (р) баъди
паёмбар (с) беҳтарини уммат ба
ҳисоб меравад.

Худованд мефармояд:

(ثَانِي أَنْتَنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا
تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ
بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا ۝ [التوبَة: ۴۰]

«Дуввумини ин ду кас, он гоҳ ки ин
ду кас дар ғор буданд (Паёмбару
Абубакр) он гоҳ (паёмбар) мегуфт:
«Ба соҳибаш (яъне Абубакр) ғам
махӯр, Худо бо мост, пас Худованд
оромие бар паёмба-раш нозил карду
онҳоро бо лашкарҳое куввату
нусрат дод, ки бо чашмашон
надиданд (яъне бо малоикаҳо)».

(Сураи Тавба, ояти 40)

Бо иттифоқи тамоми мусулмонон мурод аз (**соҳиб**) дар ин оят ҳазрати Абубакр (**p**) аст.

Дар ояти дигар Худованд мефармояд:

وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَقَ بِهِ أُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ
[الزمر: ٣٣]

«Он касе, ки (яъне Муҳаммад) овард дини ростро (яъне ҳақро) ва тасдиқ кард (яъне бе ягон шаку шубҳа) онро (яъне Абубакр) пас инҳо ҳастанд аз аҳли тақво».

(Сураи Зумар, ояти 33)

Имом Баззор ва ибни Асокир ривоят мекунанд, ки ҳазрати Алӣ (р) дар тафсири ин оят гуфт: мақсад аз:

وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ [الزمر: ٣٣]

«Оне, ки сидқу ростиро овард»
Мұхаммад (с) аст.

Ва мақсад аз:

وَصَدَقَ بِهِ [الزمر: ٣٣]

«ўро тасдиқ кард» ва росташ шумурд ва қабулаш кард, Абубакр аст.

Баъзе ҳадисхое, ки дар фазилати
ҳазрати Абубакр (р) ворид
шудаанд

Хадиси якум:

عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه سأله النبي
صلى الله عليه وسلم فقال: أي الناس أحب إليك؟
قال: "عائشة" فقلت من الرجال؟ فقال: "أبوها".

Аз Амр ибни Йос (**p**) ривоят шудааст, ки аз паёмбар (**c**) пурсид:
«Эй Расули Худо, дўстдоштатарини мардум дар назди шумо кист?»
паёмбар (**c**) гуфт: «Оиша».

Пурсида шуд: «Аз мардҳо чӣ?»
паёмбар (**c**) гуфт: «Падара什 (**яъне**
Абубакр (p**)**)».

(Муттафакун алайх, 3/1339)

Хадиси дувум:

عن محمد ابن الحنفية قال: قلت لأبي- يعني علي رضي الله عنه- أي الناس خير بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال: أبو بكر، قلت: ثم من؟ قال ثم عمر، وخشيت أن يقول عثمان، قلت ثم أنت؟ قال ما أنا إلا رجل من المسلمين.

Аз Мұхаммад ибни Ҳанафия ривоят шудааст, **ки гуфт**: «Аз падарам (ҳазрати Алий) пурсидам, ки беҳтарини мардум баъд аз паёмбар (саллалоҳу алайҳи ва саллам) кист? Дар ҷавоб гуфт: «Абубакр». Гуфтам: «Сипас кист?» Гуфт: «Умар». Сипас фикр кардам, ки агар боз пурсам шояд Усмон мегужад, **ба ӯ гуфтам**: «Сипас шумо ҳастед?» Дар ҷавоб гуфт: «Ман ҷуз як марди мусалмон касе нестам».

(Ривояти Бухорӣ 3\1342)

Ҳадиси сеюм:

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال أن النبي
صلى الله عليه وسلم قال: "إِنَّ مَنْ أَمْنَ النَّاسَ عَلَيْ
فِي صَحْبَتِهِ وَمَا لَهُ أَبَا بَكْرٍ وَلَوْ كُنْتَ مُتَخَذِّا خَلِيلًا
لَا تَخْذُنْ أَبَا بَكْرًا خَلِيلًا، وَلَكِنْ أَخْوَةُ الْإِسْلَامِ وَمُوْدَتُهُ
لَا يَبْقَى فِي الْمَسْجِدِ بَابٌ إِلَّا سَدَ إِلَّا بَابٌ أَبْيَ بَكْرًا.

Аз Абусаъиди Худрӣ (p) ривоят аст,
ки паёмбар (c) гуфт: «Дилпуртарин
ва бовариноктарин инсон дар
сӯҳбату молаш барои ман Абубакр
аст. Агар ман касеро халили худ
мехондам, пас Абубакро меҳондам,
лекин дар ислом бародариву
мехрубо-нӣ аст.

Дар масcid, ягон дар намонда ҳамаи
дарҳо баста шаванд, магар дари
Абубакр, баста нашавад».

(Муттафакун алайх 3\1337)

Мақсад аз ин сухани паёмбар (с) ин
буд, ки дар он вақт баъзе аз
саҳобаҳое, ки ҳамсояи масcid
буданд аз хонаҳояшон ба дохили
масcid дар кушода буданд, паёмбар
(с) амр кард, ки ҳамаи дарҳо баста
шаванд, магар дари Абубакр ба
хотири манзилату баланд
мартабагии ҳазрати Абубакр (р) дар
назди паёмбар (с).

Аммо мақсад аз Халил: «Яъне
маҳбубтарин шахсе, ки ба ӯ касеро

дар муҳаббат наздик ва баробар
карда намешавад».

Ҳадиси чаҳорум:

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله
صلى الله عليه وسلم: "ما لأحد عندنا يد إلا وقد
كافأناه بها، ما خلا أبا بكر، فإن له عندنا يدا يكافئه
الله بها يوم القيمة، وما نفعني مال أحد قط ما نفعني
مال أبي بكر، ولو كنت متخذًا خليلا لاتخذت أبا بكر
خليلا، إلا وأن صاحبكم خليل الله".

Аз Абуҳурайра (р) ривоят аст, ки
паёмбар (с) гуфт: «Касе набуд, ки ба
мо хубӣ накарда бошаду хубияшро
нагардонда бошем, магар Абубакр.
Абубакр ба мо хубиҳое кардааст, ки
Худованд онҳоро рӯзи қиёмат хоҳад
гардонд, моли касе ба ман фоида
нарасонд, чунон ки моли Абубакр ба

ман фоида расонд, агар ман касеро
халил мегирифтам, бешак
Абубакрро халил мегириф-там,
магар ин ки соҳиби шумо халили
Худост».

(Ривояти Тирмизӣ)

Ҳадиси панҷум:

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "من أنفق زوجين في سبيل الله دعى من أبواب الجنة: يا عبدالله هذا خير لك فمن كان من أهل الصلاة دعى من باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد دعى من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصيام دعى من باب الريان، ومن كان من أهل الصدقة دعى من باب الصدقه".

فقال أبو بكر: وهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها يا رسول الله؟ قال: نعم وأرجو أن تكون منهم".

Аз Абӯҳурайра (р) ривоят аст, ки паёмбар (с) гуфт: «Касе, ки дар роҳи Худо ду ҷуфторо садақа кунад аз дарҳои ҷаннат ҳонда мешавад, ки эй бандай Худо ин беҳтар аст барои ту. Касе, ки аз аҳли намоз бошад, аз дарвозаи намоз ҳонда мешавад. Ва касе, ки аз аҳли ҷиҳод бошад, аз дарвозаи ҷиҳод ҳонда мешавад. Ва касе, ки аз аҳли рӯзадорон бошад, аз дарвозаи Раён, ки маҳсус барои рӯзадорон аст, ҳонда мешавад. Ва касе, ки аз аҳли садақа бошад, аз дарвозаи садақа ҳонда мешавад». Ҳазрати Абубакр (р), ки дар ин маҷлис ҳузур дошт, аз Паёмбар (с) пурсид: «Эй Расули Худо, оё шахсе ҳаст, ки аз ҳамаи ин дарвозаҳо ҳонда шавад?» Паёмбар (с) гуфт:

«Бале ва ман умед дорам, ки ту, эй Абубакр, аз онҳо бошӣ».

(Муттафақун алайҳ, 3\1340)

Ҳадиси шашум:

عَنْ أَبِي بَكْرِ الصَّدِيقِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ وَهُمَا فِي الْغَارِ: "يَا أَبَا
بَكْرٍ مَا ظَنَّكَ بِاثْنَيْنِ اللَّهِ ثَالِثُهُمَا".

Аз ҳазрати Абубакр (p) ривоят шудааст, ки вакте, ки ӯ ҳамроҳи паёмбар (c) дар Ғор буд, паёмбар (c) ба ӯ гуфт: «Эй Абубакр, ту чӣ фикр дорӣ, нисбат ба ду шахсе, ки Худованд сеюмини онҳо бошад».

(Муттафақун алайҳ, 4\1854)

Ҳадиси ҳафтум:

عن أنس - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - "أرحم أمتي بأمتي أبو بكر".

Аз Анас (р) ривоят аст, ки паёмбар (с) гуфт: «Борахм-тарини умматам бар умматам Абубакр аст»

(Ривояти имом Аҳмад ва Тирмизӣ)

Ҳадиси ҳаштум:

عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: صعد النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان أحدا، فرجف بهم فضربه النبي صلى الله عليه وسلم برجله وقال: "اثبت أحد، فإنما عليكنبي وصديق وشهيدان".

Аз Анас (р) ривоят аст, ки паёмбар (с) ва Абубакру Умару Усмон ба болои кӯҳи Ухуд баромаданд, дар ин ҳол кӯҳи Ухуд ба ларза даромад.

Паёмбар (с) поящро дар замин куфту гуфт: «Ором бош, эй Уҳуд, дар болои ту Паёмбару Сиддику ду шаҳид истодааст».

(Ривояти Бухорӣ, 3\1344)

Ҳадиси нӯҳум:

عن أبي الدرداء - رضي الله عنه . قال: كنت جالسا عند النبي - صلى الله عليه وسلم - إذ أقبل أبو بكر فسلم وقال إني كان بيني وبين ابن الخطاب شيء فأسرعت إليه ثم ندمت فسألته أن يغفر لي فأبى علي فأقبلت إلية فقال: "يغفر الله لك يا أبو بكر، يغفر الله لك يا أبو بكر، يغفر الله لك يا أبو بكر". ثم إن عمر ندم فأتى منزل أبي بكر فسأل أثم أبو بكر فقالوا لا فأتى إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فسلم فجعل وجه النبي صلى الله عليه وسلم يتمعر حتى أشفق أبو بكر فجثا على ركبتيه فقال يا رسول الله و الله أنا كنت أظلم، أنا كنت أظلم، فقال النبي صلى الله عليه

و سلم إن الله بعثني إليكم فقلتم كذبت وقال أبو بكر صدقـت . و واساني بنفسه و مالـه فهل أنتـم تاركـوا لي صاحبـي؟ فـهل أنتـم تاركـوا لي صاحبـي؟ فـما أـودي أبو بـكر بـعدهـا.

Аз Абудардо (р) ривоят шудааст, ки дар назди паёмбар (с) нишаста будааст, ки Абубакр омада салом дода гуфтааст: «Миёни ману Умар нофаҳмие шуд, ман пешдастӣ кардам, сипас пушаймон шудаму аз ӯ бахшиш пурсидам, vale манро набахшид. Инак, пеши шумо омадам». Паёмбар (с) гуфт: «Худо туро бибахшад эй Абубакр! Худо туро бибахшад эй Абубакр! Худо туро бибахшад, эй Абубакр! Яъне паёмбар (с) ин калимаро се бор такрор кард. Аз тарафи дигар Умар

пушаймон шуду хост, ки аз Абубакр бахшиш пурсад, ба хонаи Абубакр рафту ӯро пайдо накард ва ӯ ҳам ба назди паёмбар (с) омад ва салом дод. Вақте, ки паёмбар (с) ӯро дид дар рӯяш осори хашмгини пайдо шуд, то ба дараҷае, ки раҳми Абубакр ба Умар омад. Баъд аз он Умар (р) назди паёмбар (с) дузону нишасту гуфт «Эй Расули Худо, гуноҳ бештар аз ман буд, гуноҳ бештар аз ман буд» (мисли ин ки мегуянд, айби ман шуд, айби ман шуд). Сипас паёмбар (с) гуфт: «Вақте, ки Худо маро ба сӯи шумо фиристод, ба ман гуфтед, ки дурӯғгӯ ҳастӣ, аммо Абубакр гуфт, ки ростгӯ ҳастӣ ва маро бо ҷону молаш дастгирӣ кард». Оё мешавад, ки

дўстамро бароям voguzоред, оё
мешавад, ки дўстамро бароям
voguzоред, аз он рӯз ва баъд
Абубакр (p) мавриди азияти касе
қарор нагирифт».

(Ривояти Бухорӣ, 3/1339)

Ҳадиси даҳум:

Аз имом Муслим ривоят аст, ки
паёмбар (c) Абубакро ба ду
паёмбар монанд мекард, ба Иброҳим
ва ба Исо.

(Ривояти Муслим)

Ҳадиси ёздаҳум:

Паёмбар (c) гуфт:

"أَمَّا إِنَّكَ يَا أَبَا بَكْرٍ أَوَّلُ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مِنْ أَمْتِي"

«Бидон, эй Абубакр! Ту аввалин шахсе ҳастī, ки аз уммати ман ба ҷаннат медароī!»

(Ривояти Абудовуд)

Огохī: Ибни Ҳаҷари Ҳайтамī дар китоби «Савоиқи муҳриқа» дар фазилати Абубакр (р) зиёда аз яксаду даҳ ҳадис зикр кардааст. Пас, оё дар ҳаққи Абубакр чизе гуфтан мумкин аст?.

Аввалин даъваткунанда ба дини ислом

Ҳазрати Абубакр (р) аввалин шахсе буд, ки ба дини Ислом мардумро даъват кард. Аз дasti Абубакри

Сиддиқ панҷ нафар аз даҳнафараи ваъдашудагон ба ҷаннат исломро қабул кардаанд. Онҳо Усмон ва Талҳа, Саъд ва Зубайру Абдурраҳмон ибни Авғ (р) мебошанд. Худованд аз ҳамаи онҳо розӣ шавад.

Аввалин шахсе буд, ки паёмбар (с)-ро аз мушиқон ҳимоя кард ва аввалин шахсе буд, ки баъди паёмбар (с) дар роҳи даъват ба дини ислом азият дода шуд, то ин ки аз Макка ҳичрат карданд.

Ҳазрати Абубакр ҳамроҳи паёмбар (с), аз он рӯзе, ки паёмбар шуд, то рӯзи вафоташ ӯро ҳамроҳиву ҳамсӯҳбатӣ кард.

Аниси паёмбар (с) дар ғор буд ва ҳамсафари паёмбар (с) аз Макка ба Мадина буд ва кучое, ки паёмбар (с) мерафт, албатта, ў ҳамроҳаш буд ва ҳама вақт кӯшиш мекард, ки дар ҳама корҳои хайр аввалин бошад ва тамоми дорояшро дар роҳи Худову нусрати дин сарф карда буд.

Паёмбар (с) дар шаъни Ў мегӯяд: «**Аз ягон мол, мисли моли Абубакр фоида надидам**».

Нафақаҳои Абубакри сиддиқ (р) барои таому либоси паёмбар (с) набуд ва ў эҳтиёҷ ба моли касе ҳам надошт, зоро ки Худованди бузург паёбарашро намегузошт, ки ба моли мардум мӯҳтоҷ шавад. Аммо

нафақаҳои Абубакр (р) бошад,
барои нусрати дини мукаддаси
Ислом буд. Ба мусалмонон нафақа
ва хайрот мекард, ва дуртarin шахс
аз миннати мардум буд.

**Далелхое, ки бар дуруст будани
халифагии ҳазрати Абубакр (р)
далолат меқунанд**

Ибни Ҷавзӣ мегӯяд: «Ҳазрати
Абубакр ягона саҳо-бае буд, ки дар
ҳузури паёмбар (с) фатво медод ва
ҳукм мекард, ва паёмбар (с)
Абубакрро дар ин кораш иқрор
мекард. Ва ин мартаба дар касе ғай-
ри Абубакр ёфт намешуд ва ягона

шахсе буд, ки ӯро паёмбар (с) дар намоз пеш дароварда буд».

Ва ҳадисхое, ки далолат бар сахих будани хилофати ҳазрати Абубакр (р) мекунанд, инҳо ҳастанд:

Ҳадиси якум:

عَنْ جَبِيرِ بْنِ مَطْعَمٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: أَتَتْ إِمْرَأةً إِلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَأَمْرَهَا أَنْ تَرْجِعَ إِلَيْهِ، فَقَالَتْ: أَرَأَيْتَ إِنْ جَئْتُ وَلَمْ أَجِدْكَ؟ كَأَنَّهَا تَقُولُ: الْمَوْتُ. قَالَ: إِنْ لَمْ تَجِدْنِي، فَأَتَيْ أَبَا بَكْرَ.

Аз Ҷубайр ибни Мутъим (р) ривоят аст, ки гуфт: «Зане назди паёмбари Ҳудо (с) омад, паёмбар (с) ба вай амр кард, ки боз ҳам ба наздаш биёяд, он зан гуфт: «Агар омадам ва

шуморо надидам, гүё маргро дар назар дошт. Паёмбари Худо (с) гуфт: «Агар омади манро наёфтӣ, назди Абубакр бирав».

(Муттафақун алайх, 3\1338)

Ин ҳадис бо сароҳат бар ҷонишинии Абубакр (р) баъд аз паёмбар (с) далолат меқунад.

Ҳадиси дуюм:

عَنْ عَائِشَةَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا- قَالَتْ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَرْضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ: ادْعُ لِي أَبَاكَ وَأَخَالَكَ حَتَّى أَكْتُبَ كِتَابًا، فَإِنِّي أَخَافُ أَنْ يَتَمَنَّى مَتْمَنٌ، وَيَقُولُ قَائِلٌ: أَنَا أَوْلَى وَيَأْبَى اللَّهُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَّا أَبَا بَكْرٍ.

Аз ҳазрати Оиша (р) ривоят аст, ки гуфт: «Паёмбар (с) дар вақти

беморие, ки баъди ў аз дунё гузашта буд, ба ман гуфт: «Эй Оиша, падару бародаратро ба назди ман бихон, то ки ман чизе навишта кунам, чунки ман метарсам, ки таманнокунандае пайдо шаваду таманно кунаду бигўяд, ки ман авлотарам ва Худованду мұъминон қабул надоранд магар Абубакрро».

(Муттафакун алайх, 4\1857)

Хадиси сеюм:

عن أبي موسى الأشعري - رضي الله عنه . قال :
مرض النبي صلى الله عليه وسلم فاشتد مرضه
فقال : "مرروا أبا بكر فليصلّي بالناس" قالت عائشة :
يا رسول الله : إن أبا بكر رجل أسيف ، إذا قام مقامك
لم يستطع أن يصلّي بالناس . فقال : "مرروا أبا بكر
فليصلّي بالناس" .

Аз Абумусои Ашъари (р) ривоят шудааст, ки гуфт: «Вақте, ки бемории паёмбар (с) шиддат гирифт, гуфт: "Абубакрро бигӯед, ки ба мардум имомати кунад, ҳазрати Оиша гуфт: «Эй Расули Худо! Абубакр мардест, дили нозук дорад, наметавонад ба ҷои шумо истода, намози мардумро бихонад».

Паёмбар (с) дубора суханашро такрор карда гуфт: «Абубакрро бигӯед, то намози мардумро бихонад».

(Муттафакун алайх)

Аз ин кори паёмбар (с) фахмида мешавад, ки агар Абубакр аз дигарон илми баланд ва лоики

имомати-ро намедошт, имоматиро ба Абубакр намесупорид.

Ва дар ҳадиси ибни Замъа омадааст, ки паёмбар (с) мардумро амр кард, ки намозро барпо доранд. Дар ин ҳангом ҳазрати Абубакр (р), ки ғоиб буд, ҳазрати Умар (р) хост, ки намози мардумро бихонад. Паёмбар (с) гуфт: «На, на, на, Худованду мусулмонон қабул надоранд магар Абубакрро».

Дар ривояти ибни Асокир омадааст, ки ҳазрати Алий (р) гуфт: «Паёмбар (с) Абубакр (р)-ро амр кард, ки намози мардумро бихонад ва ман шоҳиди ин ҳол будам, на ғоиб будам ва на мариз будам».

Пас мо розӣ ҳастем барои дунёамон
пешвоии касеро, ки паёмбар (с)
барои динамон пешвояш кард.

Инчунин паёмбар (с) соли аввале, ки
ҳаҷ фарз шуд, Абубакр (р)-ро пешво
карда, ба ҳаҷ фиристод. **Ибни**
Абдулҳалим раҳматуллоҳи алайҳ
гуфт:

"وَ عِلْمُ الْمَنَاسِكَ أَدْقُ مَا فِي الْعِبَادَاتِ، وَ لَيْسَ فِي
مَسَائِلِ الْعِبَادَاتِ أَشْكَلُ مِنْهَا، وَ لَوْلَا سَعْةُ عِلْمِهِ لَمْ
يَسْتَعْمِلْهُ"

«Илми ҳаҷу умра, аз нозуктарини
ибодатҳо аст ва дар масоили ибодот
ягон масъала мисли масоили ҳаҷ
мушкилтар нест. Ва агар Абубакри
Сиддик (р) илми баланд намедошт,

паёмбар (с) ӯро ба ҳаҷ пешво карда намефиристод».

Ва дар намозу ҳаҷ паёмбар (с) ғайри Абубакр (р) касеро халифа нагузошта буд.

Суханони саҳобаҳо ва аҳли байт ва уламо дар фазилати ҳазрати Абубакр (р)

Саҳобагони киром, ҳазрати Абубакрро бузург мешу-моранд ва ӯро дӯст медоштанд. Умар (р) вақте шу-нид, ки касе Умарро аз Абубакр беҳтар мешуморад, гуфт:

"وَاللَّهِ لِلْيَلَةِ مَنْ أَبْيَ بَكْرٍ وَيَوْمًا، خَيْرٌ مَنْ عَمِرَ وَآلَ عَمْرٍ"

«Қасам ба номи Худо, ки як шабонарӯзии Абубакр, беҳтар аст аз Умар ва оли Умар».

Ҳазрати Умар (p) дар назди сахобагон мегуфт:

"أَبُو بَكْرَ سَيِّدِنَا وَ خَيْرِنَا وَ أَحْبَبِنَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ"

«Абубакр сайиди мост ва беҳтарини мост ва маҳбубтарини мо дар назди Паёмбар аст».

(Ривояти Бухорӣ)

Ва касе ин суханро инкор намекард.

Ибни Умар (p) гуфт:

"كَنَّا مِنَ النَّبِيِّ لَا نَعْدُلُ بَأْبَيِّ بَكْرٍ أَحَدًا".

«Мо дар замони паёмбар (с) касеро ба Абубакр баробар намекардем».
(Ривояти Бухорӣ)

Аммо саҳобагон аз дӯст доштани зиёдашон Абубакр-ро, фарзандони худро бо номи Абубакр ном мегузаштанд. Ҳазрати Алӣ (р) яке аз фарзандонашонро Абубакр ном гузошт ва дигареро Умар.

Ҳазрати Алӣ (р) гуфт:

"لا يفضلني أحد على أبي بكر و عمر، إلا جلته
حد المفترى"

«Маро касе аз Абубакр ва Умар беҳтар намешумо-рад, магар ин ки ўро ҳадди дуруғгӯй мезанам, яъне агар касе маро аз Абубакру Умар

бехтар гүяд, үро ба ҳадди дуруғгүй дурра мезанам».

(Ривояти Ибни Аби Осим)

Ҳазрати Умар (р) гуфт: «Абубакр сайиди (сарвари) мост ҳамчуноне, ки сайиди моро озод кард, яъне Билол».

(Ривояти Бухорӣ)

Инчунин гуфт: «Эй кош мӯйе дар сари синаи Абубакр мебудам».

(Бо ихроҷи Мусаддад)

Ҳазрати Алӣ (р) гуфт: «Беҳтарини мардум баъди паёмбар (с) Абубакру Умар ҳастанд, дӯстдории ману буғзу

кина бо Абубакру Умар дар дили
муъмин якчоя намешавад».

(Ривояти Табаронī дар Авсат)

Яъне муъмин касе нест, ки маро
дўст бидораду Абубакру Умарро
бад бинад.

Абу Саъиди Худрī гуфт:

"كان أبو بكر أعلمنا"

«Абубакр олимтарини мо буд».

(Муттафақун алайх)

Дорулқутнī ривоятеро ихроҷ
кардааст, ки дар он имом Ҷаъфари
Содик аз падараш Муҳаммад Боқир
ривоят мекунад, **ки марде ба назди**
падараш Зайналобиддин Алӣ ибни

Хусейн омаду гуфт: «Маро дар бораи Абубакр хабар бидех».

Зайналобиддин гуфт: «Мехоҳӣ дар бораи Сиддиқ хабарат биди-ҳам?»

Мард гуфт: «Оё ту ӯро Сиддиқ меномӣ?» Зайналобиддин гуфт:

«Модарат дар мотамат нишинад, чӣ тавр ман ӯро Сиддиқ нагӯям, ки паёмбар (с) ӯро Сиддиқ ном гузоштааст. Муҳочи-рину ансор ӯро Сиддиқ меғуфтанд, ҳар касе, ки ӯро Сиддиқ намегӯяд, Худованд дар дунёву охи-рат ростгӯяш нашуморад, бирав Абубакру Умарро дӯст бидор».

Ибни Ҷавзӣ аз Зайд ибни Алий ривоят мекунад, **ки гуфт**: «Бидон, ба Ҳудо қасам, ки безорӣ аз Шай-хайн,

(Абубакру Умар), безорӣ аз Алӣ аст,
пас худат фикратро бикун».

Хусусиятҳои ҳазрати Абубакр (р)

Аз имом Шаъбӣ ривояте ҳаст, ки
Худованд барои Абубакр (р) чаҳор
хусусият додааст, ки ба каси дигаре
чунин хусусиятҳоро надода буд:

Якум: ин ки ӯро Сиддик ном
гузошт, ин номро ба каси дигаре
нагузошта буд.

Дуввум: ин ки ӯро шарики
паёмбараш дар Ғор гардонд.

قال : "أَبُوبَكْر صَاحِبِي وَ مَوْنَسِي فِي الْغَارِ"

Паёмбар (с) гуфт: «Абубакр сохибу анисам дар ғор буд».

(Ривояти имом Аҳмад)

Паёмбар (с) ва Абубакр дар ғор ду шахсе буданд, ки сеюмини онҳо Худованди бузург буд. Вақте ки мушрикон дар ҷустуҷӯи онҳо буданду ба дари ғор наздик шуданд, Абубакр гуфт:

"يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوْ أَنْ أَحَدَهُمْ نَظَرَ تَحْتَ قَدَمِيهِ
لَا يَبْصُرُنَا"

«Эй паёмбари Худо! Агар якеи аз онҳо ба зери қадамаш назар кунад моро мебинад».

Сипас Паёмбар гуфт:

"ما ظنك يا أبابكر باثنين الله ثالثهما"

«Ту чӣ гумон дорӣ, эй Абубакр, ба он ду шахсе, ки сеюмини онҳо Оллоҳ таъоло аст».

(Ривояти Бухорӣ)

Ва ин фазилат хос ба Абубакр аст, ки касе аз саҳобаҳо ба ӯ шарик нестанд ва Паёмбар (с) дар ғор, вақте ки ғамгинии Абубакрро дид, гуфт:

"لا تحزن ان الله معنا"

«Ғамгин машав! Худованди бузург ҳамроҳи мост».

Ва дар он ҷо ғайри паёмбар (с) ва Абубакр касе набуд ва ногуфта

намонад, ки ғамгинии ҳазрати Абубакр аз тарси чони худаш набуд, балки ўз ин ғамгин буд, ки ба паёмбар (с) аз мушрикон ягон осебе нарасад.

Сеюм: ин ки ўро рафиқи ҳичрати паёмбараш гардонд.

Чаҳорум: ин ки Паёмбар (с) дар ҳаёташ ўро амр кард, ки пеш даромада, намози мардумро бихонад ва худаш ҳам аз пушти ўз намоз хонд, дар ҳоле ки тамоми мусалмонон шоҳиди ин ҳол буданд.

Панҷум: ин ки дар ҳаёташ ягон маротиба арақ нанӯшида, дар ҳоле ки аракнӯшӣ пеш аз ислом, дар

миёни мардуми Араб як одати маъмулӣ буд.

Шашум: ин ки дар ҳаёташ ягон бут ё санамеро ибодат накарда буд, агарчӣ бутпарастӣ дини аҷдоди он мардум буд ва аз забонаш ягон бор сухани дурӯғ шунида нашуда буд, балки ростгӯю ростқавл буд. Ин сифатҳо дар касе ғайри Абубакр (р) ёфт намешуд.

Имом Ҳоким аз имом Мусайяб низ ривоят мекунад, **ки гуфт:** Абубакр (р) барои паёмбар (с) мисли вазир буд, дар ҳама корҳояш аз ӯ машварат мегирифт.

Ва аввалин марди мусулмон баъди паёмбар (с) Абубакр (р) буд.

Ва аввалин шахсе, ки паёмбар (с)-ро дар ғор ҳамроҳи кард, Абубакр (р) буд.

Авшалин шахси ҳамсафари паёмбар (с) аз Макка ба Мадина буд.

Ва аввалин шахсе, ки дар рӯзи ҷанги Бадр дар Ҷариш (Хайма) паёмбар (с)-ро ҳамроҳи кард, Абубакр (р) буд.

Ва аввалин шахсе, ки дар паҳлӯи паёмбар (с) ба хок супорида шуд, Абубакр (р) буд.

(Таърихи хулафо, аз имом Суюти,
сах. 56)

Бузургтарин рӯйдодҳо дар замони хилофати ҳазрати Абубакр (p)

- 1) Омода сохтани лашкари Усома (p).
- 2) Ҷанг бо муртадҳо ва манъкунандагони закот.
- 3) Ҷанг бо Мусайламаи каззоб (durӯғgӯj).
- 4) Ҷамъи Қуръон.
- 5) Оғози фатҳи шаҳрҳои Шому Ироқ.

Аввалин корхое, ки Абубакр (p) анҷом дода буд

Авшалин марде, ки мусалмон шуд ва мардумро ба дини ислом даъват кард аз ҷумлаи қасоне, ки ба дасти ӯ мусалмон шуданд, Усмон ва Талҳа ва Саъд ва Зубайру Абдурраҳмон ибни Авф, мебошанд, ки Ҳудованд аз ҳамаи онҳо розӣ бошад.

Авшалин шахсе, ки Қуръонро ҷамъ карда буд.

Авшалин шахсе, ки Қуръонро
Мусҳаф ном гузошт, бинобар ин
ҳазрати Алий (р) мегуфт:

"أَعْظَمُ النَّاسِ أَجْرًا فِي الْمُصْحَفِ أَبُو بَكْرٍ"

«Бузургтарин шахс аз рӯи аҷру савоб, дар ҷамъ кардани мусҳаф,
Абубакр ҳаст».

(Ривояти Абуяъло дар Муснад)

Авшалин шахсе, ки байтулмолро ташкил дод (**вазора-ти молия**).

Авшалин шахсе, ки Халифа номида шуд ва барои мардум аз байтулмол ҳақ таъин кард.

Авшалин шахсе буд, ки дар ислом лақабаш гузоштанд, ӯро лақаби Ъатик (**озод**) гузоштанд. Яъне халос ёфта аз оташи дӯзах ва дар ривояти дигаре ба хотири ин ки ғуломонро меҳариду озод мекард.

(Таърихи хулафо, саҳ. 72 - 74)

Авшалин шахсе буд, ки баъди паёмбар (**с**) дар роҳи даъват ба дини

ислом азият дода шуд, то ин ки аз
Макка ҳичрат карданد.

Шучъяти Абубакр (р)

Аз Ъурва ибни Зубайр ривоят аст,
ки аз Абдуллоҳ ибни Амр ибни Ѓос
аз бадтарин коре, ки ба паёмбар (с)
карданд, пурсидам, **дар ҷавоб гуфт:**
«Вақте, ки паёмбар (с) намоз
мехонд, дидам, ки Іақаба ибни
Муъит омаду ридашро
(рӯймолашро) ба гардани паёмбар
(с) андохту ўро бошиддат аз ду
тарафаш кашид, дар ин ҳангом
Абубакр омаду ўро бошид-дат тела
доду гуфт: «Оё мардеро, ки мегӯяд
Пар-вардигорам Аллоҳ аст

мекушед? Ӯ аз назди Парвардигоратон суханони Ӧро бароятон овардааст».

(Ривояти Бухорӣ)

Инчунин ҷангаш бо муртаддону манъкунандагони закот низ далолат бар шучоъати Ӯ мекунад. Ҳазрати Абубакр (р) гуфта буд, ки ба Ҳудо қасам, агар ресмо-ни уштуре, ки ба паёмбар (с) закоташ медоданд, барои ман манъаш кунанд, барои ин ресмон ман ба онҳо мечангам.

Парҳезгорӣ ва канорагирии Абубакр (р)

аз лаззатҳои дунё ба хотири охират

Имом Табарони дар Муснадаш аз ҳазрати Ҳасан ибни Алӣ (р) ривоят мекунад, ки вақте ки Абубакр (р) бемор шуд, ба Оиша (р) гуфт: «Духтарам, уштуре, ки аз ӯ шир менӯшидем ва тағорае, ки дар он ли-босшӯй мекардем ва ҷомаеро, ки ӯро мепӯшидем, мо аз онҳо дар ҳоле ғоида мебурдем, ки зимоми роҳбарии мусулмонон дар дасти мо буд. Вақте ки ман аз дунё гузаштам, ҳамаи онҳоро ба Умар бисупор».

Вақте, ки Абубакр аз дунё гузашт, ҳазрати Оиша, модари муъминон, ҳамаи онҳоро ба Умар (р) равон кард. Умар (р) вақте онҳоро дид, гуфт: «Бешак, ки ояндагони баъд аз худатро хаста кардӣ». Яъне, ин

парҳезгориву хоксорие, ки ту доштӣ, эй Абубакр, ояндагон тоқати чунин парҳезгориву хоксориро надоранд.

Хоксории Абубакр (р)

Ибни Асокир аз Абу Солеҳи Ғаффорӣ ривоят меку-над, ки Умар ибни Хаттоб (р) пиразани нобиноеро, ки дар атрофи Мадина зиндаги мекард, доимо хабар мегирифту ба ӯ об медоду эҳтиёҷоти ӯро бароварда месоҳт.

Бисёри вақтҳое мешуд, ки меомад, лекин медид, ки пеш аз ӯ касе омада, эҳтиёҷоти ин пиразанро баро-вардаасту дигар пиразан ба ӯ эҳтиёҷе надорад. Умар (р) ҳайрон

шуду қасд кард, то бидонад, ки кист ғайри үйин корро мекунад. Вақте ки поида нишасть, дид ки Абубакр (р) аст, ки пиразанро кумак мекунаду ҳочат-ҳои үро бароварда месозад, вақте, ки Умар (р) ин ҳодисаро дид гуфт: «Кист, ки ба ғайр аз ту ин корро бикунад, эй Абубакр».

Ин кор дар замоне буд, ки Абубакр (р) халифа буд.

Баландхимматии Абубакр (р)

Аз Абуҳурайра (р) ривоят аст, ки Паёмбар (с) гуфт: «Кадоме аз шумо имрӯз рӯзадор аст?»

Абубакр (р) гуфт: «Ман».

Боз пурсид: «Кадоме аз шумо имрӯз дар ҷанозае иштирок кардааст?»

Абубакр (р) гуфт: «Ман».

Боз пурсид: «Кадоме аз шумо имрӯз мискинеро таъом додааст?»

Абубакр (р) гуфт: «Ман».

Боз пурсид: «Кадоме аз шумо имрӯз маризеро хабар гирифтааст?»

Абубакр (р) гуфт: «Ман».

Паёмбар (с) гуфт: «Ҳар касе, ки ҳамаи ин амалҳоро ба ҷо биёрад, бешубҳа дохили ҷаннат мешавад».

(Ривояти Муслим)

Садақаҳои Абубакр (р)

дар роҳи Худо

Аз Умар ибни Хаттоб (р) ривоят аст,
ки гуфт: «Паёмбари Худо (с) моро
амр кард, ки дар роҳи Худо садақа
кунем ва ин амри паёмбари Худо (с)
ба ҳолате рост омад, ки ман хеле
моли бисёр доштам ва бо худам
гуфтам, ки агарчи дар ягон кори
хайр аз Абубакр пеш набудам,
акнун имрӯз аз ӯ пеш хоҳам шуд,
сипас нисфи тамоми молҳоямро ба
назди паёмбар (с) овардам. Паёмбар
(с) ба ман гуфт: «Оё ба аҳли оилаат
чизе боқӣ мондӣ?» Гуфтам: «Бале,
нисфи моламро хайр кардаму
нисфашро ба онҳо боқи мондам».

Сипас Абубакр омаду тамоми пулу молашро дар назди паёмбар (с) гузошт. Паёмбар (с) ба ӯ гуфт: «Оё барои аҳлу оилаат чизе боқӣ мондӣ?» Гуфт: «Бале, Худову Расулашро ба онҳо боқӣ мондам, (яъне онҳоро ба Худо супоридам)». Ҳазрати Умар вақте ин ҳодисаро дид, гуфт: «Қасам ба Худо, ки аз Абубакр ба ягон амал пеш гузашта намешавад».

(Ривояти Абдуллоҳи Тирмизӣ ва гуфтааст, ки ин ҳадис ҳасану сахих аст)

Хотима

Дар охир чанд сухане барои онҳое,
ки бо Абубакр (p) буғзу кинаварзи
мекунанд.

Бигӯед!

Кӣ буд, ки мухоҷирину анзор дар
байъаташ иҷмоъ (**иттифок**) карданд?

Кӣ буд, ки паёмбар (**c**)-ро аз
ҷавонияш то охири умраш дӯстӣ
карду ҳамеша ҳамроҳаш буд?

Кӣ буд, ки аввалин шуда, бе ягон
шаку тардид даъвати паёмбар (**c**)-ро
қабул карду ислом овард?

Кӣ буд, ки дар ҳаёти паёмбар (**c**)
фатво медоду паёмбар (**c**) инкораш
намекард?

Кī буд, ки аввалин бор бо паёмбар
(с) намоз хонд?

Кī буд, ки бар паёмбар **(с)** намоз
(чаноза) хонд?

Кī буд, ки ҳатто баъди вафоташ дар
паҳлӯи паёмбар **(с)** ба хок супурда
шуд?

Пас, ҳаққи ўро бидонед, ҳаққи ўро
поймол накунед. Ба Худо қасам, ки
дўстдории мо нисбати Абубакр **(р)**
ба хотири ҳавову ҳавасамон нест,
балки мо фақат пайравии сухани
Алӣ **(р)**-ро мекунему бас.

Чунон ки ҳазрати Алӣ **(р)** гуфта буд:
вақте ки паёмбар **(с)** Абубакр **(р)**-ро
барои динамон ихтиёр карду дар

намозамон ўро имом кард, пас чаро
мо ўро барои дунёямон ихтиёр
накунем, (яъне, ба халифагӣ
байъаташ накунем).

Фатво

Ҳасани Басриро пурсиданд, ки оё
муҳаббати Абубак-ру Умар суннат
аст?

Ҳасани Басрӣ гуфт: «На, балки фарз
аст».

Вафоти

Абубакри Сиддик (р)

Ҳазрати Абубакр (**p**) дар сини 63-солагӣ, дар синни вафоти паёмбар (**c**) вафот кард. Ва дар ҳуҷраи Оиша ҳамроҳи паёмбар (**c**) ба хок супурда шуд.

(Ривояти Ибни Саъд)

Худованд аз Абубакр розӣ бод!

Парвардигоро, мо шаҳодат медиҳем,
ки ҳазрати Абубакро ва инчунин
ҳамаи халифаҳои рошидин ва
тамоми саҳобагонро дӯст медорем.
Парвардигоро, аз ҳамаи онҳо розӣ
бош!

Салавоту дуруд бар набии мо ва олу
асҳобаш.
